



ҲАМРОЗИ ҲАЛҚ

№ 7 (369),
1 апрели соли 2020

► E-mail: hkhdt_khatlon@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

“АСРИ XXI ЗАМОНИ ПЕШРАФТИ БЕСОБИҚАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКАВУ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИН”

(Таассурот аз мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони соҳаи илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат)



Санаи 18-уми март соли 2020 дар Кохи Борбад мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат баргузор гардид. Дар ин мулоқот Пешвои миллат вазъи соҳаҳои илму маориф, фаъолияти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар пажӯҳишгоҳҳо ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуда, барои рушду густариши онҳо пешниҳодҳои судманд намуданд.

Сарвари давлат зимни суханронӣ қайд намуданд, ки олимону донишмандони тоҷик маҳз бо хиради азалии худ дар самти кашфи дастовардҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, таърих, ҷомеашиносӣ, адабиёту фарҳанг ва ғайра шуҳрати ҷаҳонӣ касб намунаанд. Имрӯз мо бо ифтихор номи донишмандону зиёиёни барҷастаи тоҷик, аз ҷумла Абӯабдуллои Рӯдакӣ,

Абулқосим Фирдавӣ, Саъдии Шерозӣ, Чалолӣдини Балхӣ, Муҳаммади Хоразмӣ, Аҳмади Фарғонӣ, Закариёи Розӣ, Абӯнасири Форобӣ, Абӯмахмуди Хучандӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусравӣ Кубодиёнӣ, Умари Хайём, Аҳмади Дониш, Садрӣдин Айнӣ, Бобочон Ғафуров ва дигаронро ба забон меоварем ва бо зиндагиву фаъолияти илмӣ онҳо шинос шуда, аз дастовардҳои онҳо истифода менамоем. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯзаӣ ҷаҳонишавӣ, рушди босуръати илму технология ва дигар омилҳои таъсиррасон омӯзишу татбиқи ҳамаҷонибаи фанҳои мазкур ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ ва шинохти дурусти олами ихотакарда мусоидат мекунад.

Тавре ба ҳамагон маълум аст, асри XXI асри илму техника ва иттилоот эътироф шуда, аз ҳар фард тақозои ҳамқадами замон буданро талаб менамояд. Албатта, бидуни донишҳои техникӣ ва табиӣ рушди дигар илмҳо имконнопазир аст. Пешвои миллат,

мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин мулоқот таъкид намуданд, ки имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаққули ҷаҳонбинӣи техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад. Аз ин лиҳоз, раёсат ва институтҳои Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сохторҳои онҳо ва дигар вазорату кумитаҳои давлатиро лозим аст, ки барои рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ шароити мусонид фароҳам оварда, нарасону ҷавонро ба омӯзиши васеи ин илмҳо роҳнамоӣ кунанд.

Яке аз василаҳои рушди босуръати соҳаҳои ҷомеа, вусъат бахшидан ба навовариву ихтироъкорӣ ва дар амал татбиқ намудани донишҳои илмӣ ҳосилшуда мебошад. Олимону зиёиёни тоҷик дар давраи соҳибистиклолӣ ба таҳқиқу арзёбии масъалаҳои муҳтавои машғул гардида, таъриху фарҳанг, забон, расму оин ва дигар арзишҳои миллиро, ки ба худшиносиву ҳудодоҳии

ҳар фарди комил замина мегузорад, баррасӣ намуда истодаанд.

Дар Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, вусъати тафакқури техникӣ солҳои 2020 – 2040 «Бистсолаи омӯзиши ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардида, аз ҷониби зиёиён ва мардуми ҷомеа ҳамоҷибии амиқ пайдо намудааст. Дар асоси ин пешниҳод аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоту сохторҳои масъул нақша-ҷорабинӣҳо таҳияву қабул гардида, дар ин самт тадбирҳои амалӣ гашта истодаанд. Ҳамчунин Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин мулоқот таъсиси ҷоиҳои махсуси давлатиро барои олимону муҳаққиқоне, ки ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳ доранд, баён намуда, пешниҳод доштанд, ки ҳамаҷониба то 15 нафар барои кашфиёту натиҷаҳои баланди илмӣ қадришиносӣ қарда шаванд.

Илм ва дониш муайянкунандаи иқтисоди ҳар миллату давлат буда, ҷун василаи муҳим арзёбӣ мешавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки имрӯз нарасону ҷавонон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи кам зоҳир менамоянд, ки ин омил бояд ҳарчи зудтар аз ҷониби раёсатҳои соҳаҳои ҷомеашиносон ва файласуфон омӯхта, роҳҳои ҷалби он муайян гарданд.

Устодону донишҷӯёни Муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо кормандони

(Идома дар саҳ.2)



**ХУРОСОН: ХИСРОТИ
СЕЛ БАРТАРАФ
КАРДА ШУД**

2



**ИҶДОСИЯИ ЯКУМИ МАҶЛИСИ
ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ
ШАҲРИ БОХТАР**

3



**КОРҲОИ ОБОДОНИВУ
СОЗАНДАГӢ ВУСЪАТ
ДОРАНД**

4



**АЗ КОРОНАВИРУС
ЭМИН БОШЕД!**

6



**ХУДРО НАМЕБАХШАМ, АГАР
ДАР ТАРБИЯ МАСЪУЛИЯТ
НАДОШТА БОШАМ**

8

“АСРИ ХХІ ЗАМОНИ ПЕШРАФТИ БЕСОБИҚАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКАВУ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИН”

(Идома аз саҳ.1)

соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат бо хушнудӣ пазируфта, баҳри татбиқи ҳамаи он дастуру супоришҳо тадбирҳо андешида истодаанд. Имрӯз дар донишгоҳ устодони ҷуртаҷрибаи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ фаъолият доранд, ки ба донишҷӯён нозуқиҳои ин соҳаҳои илму меомӯзонанд. Донишҷӯён низ майлу хоҳиши омӯхтани чунин илмҳоро дошта, дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ фаёлони ширкат варзида, соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардида истодаанд.

Кайд намудан зарур аст, ки бо андешидани тадбирҳои судманд марҳила ба марҳила иқтидори илмии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хус-

рав кавӣ гардида, олимону муҳаққиқон донишҳои ҳосилшударо дар амал баҳри пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ равона кардаанд. Дар донишгоҳ барои раванди мақсадноки корҳои илмӣ-тадқиқотӣ паркҳои технологӣ, озмоишгоҳҳои муччаҳаз бо лавозимоти технологӣ ва минтақаҳои таҷрибаомӯзӣ мавҷуданд, ки аз онҳо муҳаққиқон мақсаднок истифода бурда истодаанд. Ҳайати устодону муҳаққиқон ба баррасии масъалаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ҷиддӣ машғул гардида, тамоми дастуру супоришҳои Пешвои миллатро дар амал ҷорӣ хоҳанд кард.

Сангмурод ШАРИФОВ,
сардори Маркази таҳлилий-иттилоотии ДДБ ба номи Носири Хусрав

— — — — — ДАСТУРДИҲӢ

АЗ ҶАЛАСАИ НАЗДИ РАИСИ КУМИТА



Ҷаласаи назди Раиси Кумитаи иҷроияи вилоятии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо иштироки кормандони дастгоҳи вилоятии Кумита баргузор гардид. Дар ҷаласаи мазкур оид ба омодагӣ ба ҷамъбасти семаҳои аввали соли равон суҳан рафта, ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба сифати фаъолият баррасӣ шуданд.

Раиси Кумитаи иҷроияи Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода дар барномадаш аз ҷумла ба хотири боз ҳам беҳтар ва самаранок роҳандозӣ намудани фаъолияти кормандони Кумита ва сохторҳои зертобеъ роҳандозӣ намудани тартиби шакли ҳисоботи худкореро пешниҳод кард, ки махсулнокии фаъолияти кормандонро натиҷагирӣ мекунад. Иброз шуд, ки ин усули кор метавонад ба сифати фаъолияти корманд таъсири мусбат расонад. Аз нигоҳи дигар тариқи ин усул ҳаққи пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандсозиҳои одилонаву шаффоф сурат мегирад. Истифодаи шакли ҳисоботи мазкур мазкур ба таври автоматӣ натиҷаи фаъолияти кормандро муайян месозад. Хулоса он аст, ки тибқи ин шакл ҳаққи музди меҳнат ва ё мукофотпулӣ дар асоси ҳаҷми кор муқаррар карда мешавад ва интизоми меҳнати корманд бевоҳида ба динамикаи музди меҳнат таъсир мегузорад.

Дар хусуси баланд бардоштани масъулияти корбарии кормандони Кумита иҷроияи вилоятӣ ва Кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла ҷиҳати иҷрои саривақтӣ ва босифати ўҳдадорӣ раиси Кумита як қатор дастурҳо доданд.

НИШОНДОҲОИ АСОСИ ОИД БА БАҲОҶЗОРИИ ДИНАМИКАИ ИҶРОИ ЎҲДАДОРӢИИ МАНСАБӢ ВА МУВАФАҚИЯТНОКИИ КОРМАНД					
Ному насаби корманд:		Шарифзода Насим		Музди меҳнат: 1 000 сом	
Баҳогузори барои моҳи:		Апрел			
ИНТИЗОМ		Вақт	Ченак	Чанд вақт буд?	Баҳо
		Вақт	Ченак	Вақт	Ченак
1 Ҳозиршавии саривақтӣ дар ҷойи кор		176 соат/моҳ	100	соат/моҳ	57%
2 Риоии қоидаи либос		22 рӯз/моҳ	100	рӯз/моҳ	455%
3 Таҳаммулноки		22 рӯз/моҳ	75	рӯз/моҳ	341%
4 Иҷрои супоришҳо/протоколҳо/ўҳдадор. мансабӣ то чанд соат ба таъхир афтод?		176 соат/моҳ	80	соат/моҳ	55%
МУВАФАҚИЯТ					
5 Дастовард/навоҳарӣ дар фаъолият		гузашта (с/м)	ҳисоботи (с/м)	Пешниҳод	Баҳо
6 Мақолаҳои таҳлилии ҷопшуда				Мавзӯ/муҳтавои дастовардҳо	
			0		0%
			0		0%
Ҳамагӣ баҳо:		1,5	Фарқият:		511 сом
Андозаи мукофотпулӣ:		1 511 сом			
Роҳбар/сарпараст:		_____	_____		
		ному насаб	ИМЗО		
Муовини раис:		Д. Абдулло	_____		
			ИМЗО		
Сармуҳосиб:		С. Шомуродзода	_____		
			ИМЗО		
* Шақли ҳисоботи мазкур санаи 1-уми ҳар моҳ барои моҳи гузашта аз ҷониби корманд тартиб дода шуда, ба роҳбарият пешниҳод карда мешавад.					
** Роҳбарият ба сармуҳосиб дурусти ҳисоботи мазкурро баррасӣ намуда, санаи 2-юми ҳар моҳ ба баррасии раиси Кумитаи пешниҳод менамоянд.					

Дар ҷаласаи ҳамчунин оид ба андешидани чораҳои пешгирикунанда вобаста ба бемории коронавирус, ки имрӯз боиси нигаронии сокинони кулли сайёра гардидааст, ибрози назар карданд. Таъкид шуд, ки кормандони Кумита дар якҷоягӣ бо сохторҳои зертобеи он бо истифода аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ва суҳбату мулоқот бо мардум омилҳои пешгирикунандаи бемориро дуруст фаҳмонанд.

Аз рӯи ин ва дигар масъалаҳои баррасишудаи ҷаласа қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.

“Ҳамрози халқ”



ТАЪСИСИ ҶОИЗАИ РАИСИ ВИЛОЯТ БАРОИ МУҲАҚҚИҚОНИ СОҲАИ ТАБИАТШИНОСӢ, ИЛМҲОИ ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ

Бо қарори раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, барои кормандони муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон, ки дар соҳаи табиатшиносӣ, илмҳои дақиқ ва риёзӣ рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дифоъ мекунанд, аз 5 то 10 ҳазор сомонӣ мукофотпулӣ дода мешавад.

Тавре аз Шӯъбаи иттилоотии таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти Хатлон иттилоъ доданд, ин тадбир бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаҳои илму маориф, эълон гардидани солҳои 2020 - 2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ

ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” роҳандозӣ хоҳад шуд.

Ҷоизаи мазкур барои устодону олимон, аспиранту докторантон ва унвонҷӯёну муҳаққиқони эҷодкори муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбии ҳудуди вилояти Хатлон, ки 5 соли охир дар муассисаҳои соҳаҳои илму маорифи вилоят фаъолият намуда, рисолаҳои илмӣ ҳимоя кардаанд, пешбинӣ гардидааст.

Ҳаҷми мукофотпулӣ барои дифоъи рисолаи номзадӣ 5 ҳазор сомонӣ ва барои дифоъи рисолаи докторӣ 10 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шудааст.

Ҷоизаи раиси вилояти Хатлон ба муҳаққиқони илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ҳамаҷода дар вазъияти тантанавӣ тақдим хоҳад шуд.

— — — — — ЭӢ, КИ ДАСТАТ МЕРАСАД, ДАСТЕ БИГИР!

ХУРОСОН: ХИСОРОТИ СЕЛ БАРТАРАФ КАРДА ШУД



Мувофиқи ҳисоботи фаврии Раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудоғиби граждани дар вилояти Хатлон зарари офати табиӣ дар ноҳияи Хуросон беш аз 1 миллиону 300 ҳазор сомонӣ муайян шудааст.

Бар асари борони сел санаи 21-марти соли равон дар деҳаи Ҳалқачари ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон қисмати аз заминҳои кишт, роҳҳои мошингард ва хонаҳои сокинон зарар диданд.

Дар ин офати табиӣ ба зиёда аз 210 манзили зисти сокинон лою об даромада, лавозимоти рӯзгор ва дигар иншооти ёрирасон хароб гардидаанд. Мутаассифона, дар офати табиӣ Мирзокул Раҳмонқулови 59-сола, сокини деҳаи Ҳалқачар ба ҳалокат расидааст. Масъулин меғӯянд дигар сокинон фавран ба ҷойи беҳатар кӯчонида шуда, ба сихатиҳои онҳо зарар нарасидааст.

Муҳаммад, сокини деҳаи Ҳалқачар меғӯяд, офати табиӣ тахминан соатҳои 19-и шомии 21-уми март рух дод. Ў гуфт, ки ҳамаи шаб раиси ноҳия ва кормандони ситоди вилоятӣ ба деҳаи мо омада, мардумро ба дигар ҷойи кӯчонидаанд ва то имрӯз ба мо сокинони зарардида кӯмак расонида истодаанд.

Ҳотам Каримов, раиси ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон гуфт, ки дар деҳаи Ҳалқачар 291 хонаи истикоматӣ буда, дар натиҷа ба

210 хона обу лой ворид гашта, 2 хона қисман садамавӣ шуданд.

Аз ҳоли сокиноне, ки дар офати табиӣ хонаву дигар иншооти ёрирасонашон зарар диданд, раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода, муовини сарвазирӣ мамлакат Давлатшоҳ Гулмахмадзода ва дигар масъулон дидан карданд. Раиси ноҳия бошад ҳамарӯза дар ҳамаи деҳа паҳлуи мардуми аз офати табиӣ зарардида рост аст, - илова кард раиси ҷамоат.

Ҳамчунин ӯ гуфт, ки Қурбон Ҳакимзода баъд аз суҳбат бо сокинон, масъулони ноҳия ва вилоятро барои расонидани кумаҳои лозима ба осебдидагон вазирадори намуд. Имрӯз сокинон аз кумаҳои масъулин бархурдор буда, бо се вақт хӯроки гарм таъминанд.

Мувофиқ ба маълумоти Раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудоғиби граждани дар вилояти Хатлон дар ҳудуди вилоят 401 мавзеи хавфнок ба қайд гирифта шуда, аз онҳо 45 минтақа ниҳоят хавфнок ва 356 минтақаи дигар хавфнок ба ҳисоб мераванд. Дар ин мавзеоҳо беш аз 331 ҳазору 500 нафар зиндагӣ менамоянд. Асосан ба ин мавзеоҳо омандани сел, ярҷ, лағжиши замин, обхезӣ, эрозияшавии замин ва баландшавии оби ҷӯю нахрҳо таҳдид мекунад.

Маишаби АЛОВИДДИН

ДАР РОСТОИ ТАҶЛИЛИ САЗОВОРИ ҶАШНИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИ

ИҶЛОСИЯИ ЯКУМИ МАҶЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ ШАҲРИ БОХТАР, ДАЪВАТИ ШАШУМ ДОИР ГАРДИД



Дар толори Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар иҷлосияи якуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бохтар, даъвати шашум доир гардид. Дар кори иҷлосия вакилони тозаинтихобшуда, раиси Кумитаи рушди маҳалли назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, кормандони Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Бохтар ва дигар шахсони даъватшуда иштирок доштанд. Пас аз тасдиқи ваколати вакилон, онҳо даст болои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта, барои содикона

хизмат намудан ба Ватан-Модар ва халқи тоҷик савганд ёд карданд. Сипас, ба вакилон шаҳодатномаҳои вакилӣ супорида шуда, дигар масъалаҳои рӯзномаи иҷлосия муҳокима гардида, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. Дар рафти иҷлосия раиси шаҳри Бохтар Саломзода Сичоуддин ва раиси Кумитаи рушди маҳалли назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Роҳбар Қосим ба суҳан баромада, вакилони тозаинтихобро барои сазовор гардидан ба боварии мардум ва ноил гаштанашон ба унвони вакили мардумӣ табрику таҳният гуфта, барору комёбӣ таманно карданд. Сипас, маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ

дар шаҳри Бохтар доир гардида, дар он масъалаҳои интихоби раис ва муовинони раиси гурӯҳи вакилии ҳизбӣ дар Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бохтар, тасдиқи нақшаи кори гурӯҳи вакилӣ ва дигар масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ карда шуданд. Мувофиқи қарори маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Аҳлиддин Саидмуъминов раиси гурӯҳи вакилии ҳизбӣ дар шаҳр ва муовинонаш Шахло Насруллоева ва Тоҷиддин Сафаров интихоб гардиданд. Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Иброҳимзода Нёматулло дар баромадаш аз ҷумла таъкид дошт, ки вакил бояд дар иҷрои вазифаҳои назди гурӯҳи вакилии ҳизбӣ гузошташуда бетараф набояд ва ҳамеша барои ҳалли мушкилоти ҷомеа сахми арзандаи худро гузорад. Бо қабули дигар қарорҳои дахлдор маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар ба кори худ ҳусни анҷом бахшид.

ш.БОХТАР

ВАКИЛОНИ ТОЗАИНТИХОБ БА АМАЛҲОИ СОЗАНДА РАҲНАМОЙ ГАРДИДАНД

Дар толори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур баргузор шуд.

Дар маҷлис раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб Одиназода Ҳуснигул вакилон, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва дигар шахсони даъватӣ иштирок доштанд. Дар кори маҷлис 3 масъала, интихоби раис ва муовини раиси гурӯҳи вакилии ҳизбӣ, тасдиқи нақшаи кори гурӯҳи вакилии ҳизбӣ дар Маҷлиси вакилони халқи ноҳия мав-



риди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи масъалаҳои мазкур қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.

Сипас, аз рӯи масъалаҳои ҷорӣ Одиназода Ҳуснигул баромада карда, аз вакилони тозаинтихоб барои татбиқи

ҳадафҳои созандаи ҲХДТ, иҷрои дастури супоришҳои Раиси муаззамии ҳизб муҳтарам Эмомалӣ, сахм гузоштан дар пешрафту ободии сарзамини аҷдодиамон даъват ба амал овард.

н.ДҶҶҲ

ВАКОЛАТИ ВАКИЛОНИ МАҶЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ ТАСДИҚ КАРДА ШУД



Иҷлосияи якуми Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Ховалинг баргузор гардид ва дар кори он дар баробари вакилон роҳбарони ташкилоту муассисаҳо низ иштирок доштанд.

Бояд зикр намуд, ки аз шумораи 33 нафар вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия 31

нафар аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон пешбарӣ карда шудааст.

Баъди тасдиқи ваколати вакилон ба онҳо аз тарафи раиси Маҷлиси вакилони халқи ноҳия Акрамзода Парвиз Акрам ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг Халилзода Сафар Хоҷа ни-

шон ва шаҳодатномаҳои вакилӣ супорида шуд.

Дар иҷлосия дастури Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва комиссияҳои назди Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, раис ва аъзои комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, интихоби намоёндогон барои иштирок дар иҷлосияи яқҷояи Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон дида баромада, аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.

н.ХОВАЛИНГ



30 - СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИРО САЗОВОР ИСТИҚБОЛ МЕГИРЕМ!

Дар ташкилоти ибтидоии “Роҳи сафед”-и ноҳияи Ёвон дар доираи нақшаи ҷорабиниҳо вохӯрӣ баргузор карда шуд.

Муовини раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби

Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи мазкур Саёҳат Абдуллоева рӯч ба истиқболи сазовор аз 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, аз ҷумла дар ҳусуси обод намудани кӯчаву

маҳал ва ҳонаи ҳеш, ба роҳ мондани корҳои хайру саҳо, пешгирии амалҳои коррупсионӣ ва риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон” суҳанронӣ намуда, ҳамагонро барои иштироки ғайолана дар татбиқи ҳадафҳои созандаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳидоят намуд.

н.ЁВОН

СИМОИ ДЕҲА АЗ МАЪРИФАТИ БАЛАНДИ СОКИНОН ДАРАК МЕДИҲАД

Мардуми деҳаи Даҳанаи Ҷамоати деҳоти Дӯкони шаҳри Норақ дар яқҷоягӣ бо кормандони Кумитаи иҷроияи шаҳрии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар доираи Аксияи ҳизбии “Яқҷоя ҳал мекунем!” ба ҳашар баромаданд. Онҳо дар ин тадбир ба корҳои ободонӣ машғул гашта, аз ҷумла роҳравҳо, ҷўйборҳои обгузар ва партовгоҳоро



тоза карданд. Сокинони шаҳри Норақ мақсаддоранд, ки 30-солагии Истиқлолияти давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тозақориҳо истиқбол гиранд.

ш.НОРАҚ



МАЪЮБОН ЗЕРИ ТАВАҶҶУҲ ҚАРОР ДОРАНД!

Масъулони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Носири Хусрав бо ҷалби ғайолон, вакилони навинтихобшудаи

Маҷлиси вакилони халқи ноҳия ба аёдати як нафар сокини ноҳия рафтанд, ки имконияти маҳдуд дошт.

Ин нафар, Рӯзиева Улматхон, маҷрӯҳи гурӯҳи яқум буда, дар деҳаи Сангобаи Ҷамоати деҳоти Наврӯз зиндагонӣ менамояд.

Аёдаткунандагон пас аз дидору аҳволпурсӣ ба эшон як миқдор ку-

н.Н. ХУСРАВ

ОБОДКОРИРО АЗ КҶЧАЮ МАҲАЛ ОҒОЗ МЕКУНЕМ!

Бо ташаббуси Давлатёр Бедимоғов вакили тозаинтихоби Маҷлиси вакилони халқи Ҷамоати деҳоти Навбахори ноҳияи Кӯшониён дар доираи Аксияи ҳизбии «Яқҷоя ҳал мекунем!» ба истиқболи сазовори 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ зиёда аз 500 метр роҳи



деҳаи Баракати ҷамоати мазкур асфалтпӯш карда шуд. Сокинон миннатдори худро нисбати сиёсати хирадмандонаи Пеш-

вои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳадафҳои созандаи ҲХДТ изҳор доштанд.

н.КҶШОНИЁН

ОБОДИИ МАҲАЛ АЗ ҲАР ЯКИ МО ВОБАСТА АСТ!



Кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кубодиён дар яқҷоягӣ бо намоёндогони ТҶҚ “Созандагони Ватан”, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб дар доираи Аксияи ҳизбии

“Яқҷоя ҳал мекунем!” бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи ҳашар ба корҳои ободонӣ машғул гардиданд. Аъзо

ва ҷонибдорони ҲХДТ бо рӯҳияи баланди ватансозӣ дар тоза намудани кӯчаву роҳравҳо, нарма кардани беҳи дарахтон, насби навиштаҷоту овезаҳо, ки ба симои маркази ноҳия зебӣ мебахшанд, сахм гузоштанд.

Ҷунин иқдомҳои неку созанда дар ҳудуди ноҳия бо ҷалби ғайолон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ бо истифода аз обу ҳавои мусоиди баҳорӣ идома доранд.

н.ҚУБОДИЁН

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

ДАР ЯКЧОЯГӢ ОБОД МЕКУНЕМ!



Дар ташкилоти ибтидоии «Шахдрез»-и ноҳияи Дӯстӣ кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон оид ба дас-

туру супоришҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми соли 2019 ба тамоми роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, соҳибкорон дода буданд, мулоқот

доир карданд.

Масъулин дар ба-ромади хеш оид ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ баромад карда, қайд карданд, ки дар доираи он бояд дар деҳаву маҳаллаҳо китобхона, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, саргарошхона, ҳаммом ва дигар иншооти хизматрасонӣ то ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шаванд.

н.ДҶУСТӢ

БУНЁДИ ПУЛ САВОБИ БЕШТАР ДОРАД!

Дар партави Аксияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» сокинони ватандӯсти деҳаи Сари хавзи Ҷамоати шаҳраки Бохтариёни ноҳияи Кӯшонӣ ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пули деҳаи мазкурро, ки солиёни дароз дар ҳолати ноҳуб қарор дошт, азнавсозӣ карданд. Маблағи хароҷот барои сохтмони пул 23 ҳазору 540 сомониро ташкил дод.

Дар қорҳои сохтмонӣ



кормандони Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб иштирок дошта, барои иқдоми неку созанда ва татбиқи ҳадафҳои со-

зандаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ баён карданд.

н.КҶШОНИЁН

КОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАГӢ ВУСЪАТ ДОРАНД



Дар маҳаллаҳои Ни-зомӣ ва Тошмуҳаме-дови Ҷамоати шаҳраки Обиқиики ноҳияи Ху-

росон қорҳои созанда-гию ободонӣ бахшида ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави Аксияҳои ҳизбӣ «Якҷоя ҳал мекунем!» ва «Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муттаҳид месозад!» бо иштироки аъзо-ву ҷонибдорони ҳизбӣ амалӣ гаштанд. Дар ин қорабинӣ сокинон бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу ороми кишвар, бо истифода аз ҳавои мусоиди баҳорӣ яқдилона як қатор қорҳои ободониро ба анҷом расониданд.

н.ХУРОСОН

НАҚШИ ШОҲМОТ ДАР ТАРБИЯИ ИНСОН

Бо мақсади оммавӣ гардонидани бозии шох-мот, дар шаҳри Кӯлоб миёни наврасону ҷавонон мусобиқа барои дарёфти «Ҷоми Ҳизби Халқии Де-мократии Тоҷикистон» аз рӯи ин навъи варзиш идора дорад.

Нимаи дуҷуми моҳи март соли равон мусобиқаи мазкур дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №25 баргузор гардид, ки дар он иштирокдорон байни ҳам маҳорати худро нишон доданд.

Низомулмулк дар асари худ «Сиёсатнома» барои тарбияи ҷавонон шохмотбозиро тавсия намулдааст. Ба ақидаи



ин мутафаккир, шохмот акли ҷавонро обу-тоб дода, тафаккур ва қобилияти фикрронии онҳоро ривочу раванк мебахшад.

Пайдоиши шохмотро таърихшиносон ба асри VI мелодӣ дар Ҳиндустон бо номи «Чатуранга»

марбут медонанд. Соли 1886 бошад мусобиқаҳои шохмот шурӯъ гардида, аз соли 1924 Федератсияи байналмилалӣ шохмот мусобиқаҳои гуногунро доир ба ин на-муди варзиш гузаронида истодааст.

н.КҶҶЛОБ



ОЗМУНИ «МАЛИКАИ СОЛ-2020» ДАР НОҲИЯИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ

Бо мақсади дарёфти чехраҳои фарҳангӣ ТҶҚ «Созандагони Ватан» дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ миёни бонувон ва ҷавондухтарон озмуни ноҳиявӣ тахти унвони «Маликаи сол-2020»-ро дар Кохи фарҳангӣ ноҳия бо шукӯху шаҳомати

хосса ташкил намуд.

Дар ин қорабинӣ бонувону духтарон аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муас-сисаҳо аз ҷумла Коллеҷи тиббӣ Литсейи тех-никӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи уму-мии ноҳия тибқи Низом-

нома аз рӯи 7 шарт фаё-олон иштирок намуда, хунаро маҳорати худро ба ҳозирин нишон до-данд.

Аъзои ҳакамон ба иҷрои шартҳо баҳогузӯрӣ карда, 6 нафар ғолибон, аз ҷумла ду ҷойи сеюм, ду ҷойи дуюм, як ҷойи якум ва як ҷой барои шохҷоиза муайян карда-

анд.

Ғолибони озмун дар як қорабини мутан-тан бо Сипоснома ва тухфаҳои таъсисдодаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ сарфароз гарди-данд.

н.А. ҶОМӢ

ЭӢ, КИ ДАСТАТ МЕРАСАД, ДАСТЕ БИГИР!

Бо ташаббуси Ку-митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ҷиҳати даст-гирии шахсони ниёз-манд аз тарафи аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ иқдомҳои хайриявӣ дар партави Аксияи ҳизбӣ «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ шуда истода-аст.

Чунин ташаббуси инсондӯстона аз ҷониби узви фаёли ҲХДТ дар



шаҳри Кӯлоб, раиси таш-килоти ибтидоии «Тава-лудхонаи шаҳрӣ» Шахло

Бобохонова амалӣ гар-дид.

н.КҶҶЛОБ

ЯКЧОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!

Бо мақсади вусъат бахшидани қорҳои со-зандагиву бунёдқорӣ ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар доираи Аксияи ҳизбӣ «Якҷоя ҳал ме-кунем!» дар кӯчаи ба номи С. Кабири ноҳияи Восеъ қорҳои ободонӣ анҷом дода шуданд.

ва бо дастовардҳои на-заррас истиқбол гирифтани 30-солагии Истик-лолияти давлатӣ даъват карданд.

н.ВОСЕЪ

БАРОИ ПЕШРАФТ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАӢ МАРДУМ!

Дар Мақомоти иҷро-ияи маҳалии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Сайид Али Ҳамадонӣ маҷлиси гурӯҳи вакилии ҳизбӣ дар Маҷлиси ваки-лони халқи ноҳияи Мир Сайид Али Ҳамадонӣ бо иштироки 38 нафар вакилон баргузор гардид.

Дар маҷлис раи-си Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, узви Куми-таи иҷроияи вилоятӣ ва ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, раиси ноҳия Одиназо-да Бозоралӣ Неъмат



иштирок дошт. Дар маҷлис аз ҳисоби ваки-лони Маҷлиси вакило-ни халқи ноҳия, аъзои гурӯҳи вакилии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, раис ва муо-винон интиҳоб гардида,

Тағаймуродзода Санифа муовини раиси ноҳия ба вазифаи раиси гурӯҳи ва-килии ҳизбӣ ва муовино-ни раис Ашӯрова Ҷамила ва Шарифзода Илҳом ин-тиҳоб карда шуданд.

н.ҲАМАДОНИӢ

АЗ КОРОНАВИРУС ЭМИН БОШЕД!

Имрўзҳо қазияи бемории коронавируси COVID-19 тамоми ҷаҳонро ба таъшиш овардааст. Ин беморӣ ба як қатор давлатҳо паҳн гашта, боиси эпидемияи дараҷаи баланд гардидааст, ки ин ҳолатро Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТҶТ) тасдиқ кардааст.

Ба ин хотир наирияти «Ҳамрози халқ» тасмим гирифт, ки бо таъ-

тикии ҳуҷайраҳои инсонро бо коди генетикии худ иваз менамоянд. Дар натиҷа организми инсон ба ҷои ҳуҷайраҳои солими организм, вирус истеҳсол мекунад. Ин ҳолатро “Репликасияи вирусӣ” меноманд. Аз ин сабаб, табобати бемориҳои вирусӣ дар организми инсон нисбат ба бактерияҳо душвортар аст. То ҳол як қатор маводҳои доруво-

си COVID-19 беҳад зиёд гашта, дараҷаи эпидемияро гирифтааст. 26-уми январ бошад, Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТҶТ) ин ҳолатро тасдиқ намуд.

Тибқи маълумоти Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ (СҶТ) ба ҳолати 31 март дар саросари ҷаҳон шумораи умумии гирифтронӣ намуди нави коронавируси COVID-19 ба беш аз 785 ҳазор расида, теъдоди беморони шифоёфта 165 ҳазор ва фавтида аз 37 ҳазор тан гузашт.

Оғоз ва анҷоми ин намуди беморӣ (коронавирус) чӣ гуна аст?

Якҷанд ҳолатҳои барангезандаи вируси COVID-19 вучуд дорад, аз ҷумла:

1. бе нишона гузаштаниш мумкин аст, яъне инсон сироят ёфтааст, вирус дар вучодаш ҳаст, лекин беморӣ бе нишона мегузарад. Ин ҳолат асосан дар шахсоне дида мешавад, ки масунитет (имунитет)-и организмашон баланд аст. Чунин ҳолати беморшавӣ барои ҷомеа хатарнок мебошад;
2. ҳолати сабук, яъне беморӣ дар организм ба зудӣ паси сар мешавад;
3. ҳолати миёна, яъне беморӣ

вирус низ таъсири мусбӣ расонида истодааст.

Олимон-микробиологҳои тамоми дунё саъю кӯшиш намуда истодаанд, ки дар муддати 3,5-моҳ вакцинаи ин беморию кор карда бароянд.

Гуфтан бамаврид аст, ки вакцина маводе мебошад, дар ҳолати истифода бурдани он инсон ба беморӣ дучор намешавад, ё ин ки беморӣ бо ҳолати сабук мегузарад.

Барои пешгирии бемории коронавируси COVID-19 чӣ бояд кард?

► Бо беморони зуком ва шахсоне, ки аломатҳои бемории шадиди роҳи нафасро доранд, дар алоқа набошед;

► дастанатонро бо собун ё маҳлулҳои безаргардонанда тез-тез шӯед;

► бо ҳайвонҳои хонагӣ ва дигар ҳайвонҳо дар алоқа набошед, дар ҳолати будан дастанатонро бо маводҳои лозима шӯед;

► дар ҳолати дар худ эҳсос намудани бемории шадиди роҳи нафас ба духтур муроҷиат намоед;

► дар вақти атса задан ва сулфидан даҳону биниатонро пӯшед;



ба манбаъҳои гуногун вобаста ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он маълумот ғирдоварӣ ва пешниҳод намояд.

Эпидемияи ин паҳн гаштани як намуди беморӣ дар сатҳи якҷанд давлат мебошад. Барои мисол эпидемияи зукоми испанӣ шуда метавонад, ки соли 1918 хуруҷ карда буд ва боиси фавти 100 миллион нафар гардид, ки 5%-и аҳолии қурраи заминро ташкил медод.

Мисоли дигар СПИД ё ВНМО, ки солҳои 80-уми асри гузашта дар Африка (биёбони Сахара) сар зада, то ҳол 38,6 миллион нафар сироят ёфтаанд.

Дар микробиология ду намуд зарраҷаҳое маълуманд, ки барангезандаи бемории инсон шуда метавонанд. Ин зарраҷаҳо андозаи ниҳоят хурд дошта, танҳо дар зери микроскоп дида мешаванд. Инҳо вирус ва бактерияҳо мебошанд. Бактерияҳо ҳуҷайраҳои комиланд ва дар таркиби худ ядро, митохондрия, мембрана доранд. Фарқияти

риё вучуд доранд, ки дар табобати бемориҳои вирусӣ истифода бурда мешаванд, лекин на ба ҳамаи бемориҳои вирусӣ таъсири мусбат расонида метавонанд.

Агар беморию бактерия барангехта бошад, бо таъин намудани антибиотикҳо ин беморию рағф намудан мумкин аст. Чунки антибиотикҳо пайваста ба бактерияҳо таъсир намуда, онҳоро мекушанд ва организм охиста-охиста дар муддати кӯтоҳ солим гардонида мешавад.

Карона вирус чист?

КОРОНАВИРУС- вируси тоҷдор. COVID-19

Вирус аз калимаи латинӣ гирифта шуда, маъноаш захр мебошад. Нишонаи COVID-19 - маънои коронавируси навъи Ухан-ро дорад.

Вируси мазкур аввалин маротиба дар шаҳри Ухани вилояти Хубейи Ҷумҳурии мардумии Чин боиси беморшавӣ ва марги марди 61-сола гардид. Ин мард аз бозори Ухан, ки дар он ҷо маҳсулоти баҳрӣ ва



дар организм бо нишонаҳои зуком мегузарад ва бо солимшавӣ анҷом меёбад;

4. ҳолати вазнин, ки дар чунин ҳолат бемор ба илтиҳоби шушҳо дучор шуда, дар аксари маврид беморӣ бо марг анҷом меёбад.

Дар ҳолати ба илтиҳоби шушҳо дучор шудани бемор, беморон асосан аз нафастангӣ ва норасоии нафас азият мекашанд. Бо мақсади расонидани кумак ба бемор, аксар вақт таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ (ИВЛ)-ро низ истифода мебаранд.

Дар рӯзҳои аввали пайдоиши бемории коронавируси COVID-19, барои табибону олимони соҳаи тиб мушкิลӣ пеш омада буд, ки дар натиҷа фавт бештар шуд.

Ҳоло бошад, расонаҳои хабарии Ҷумҳурии мардумии Чин хабар медиҳанд, ки аз плазмаи беморони солимгашта истифода бурда, ба беморони баъдан сироятёфта дармон дода истодаанд. Инчунин, як намуд доруи дигаре, ки дар табобати бемории табларза (малярия) истифода бурда мешуд, ба бемории корона-


► ба шахси бемор ниқоб кашида гаштан зарур ва ҳатмист, зеро дар вақти атса бемор метавонад барангезандаи беморию ба 5-6 метр паҳн намояд.

Дар як қатор давлатҳо ҷорабинҳои пешгирикунанда дар фурудгоҳҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан ва бандаргоҳҳо гузаронида шуда истодаанд. Аз ҷумлаи онҳо санҷидани ҳарорати бадан, безаргардонии анҷомҳои мусофирон ва дар карантини 14-рӯза нигоҳ доштани мусофирон мебошанд.

Ҳар яки моро мебошад ба воҳимаву таҳлуқа наафтаида, тарзи ҳаёти солимро пеш гирием. Гигиенаи шахсиро риоя кунем, масунитет (имунитет)-и организми худро қавӣ гардонем.

Дар охир тавсия медиҳем, ки пиёз, сирпиёз, лимӯ ва зарҷубаву (куркума) имбирро бисёртар истеъмол намоем. Инҳо маводҳое мебошанд, ки дар қавӣ гардонидани масунитети организм ёрӣ мерасонанд ва шуморо аз бемориҳои сирояткунандаи гуногун эмин медоранд.

«Ҳамрози халқ»



вирусо аз бактерияҳо маҳз дар он мебошад, ки онҳо ҳуҷайраи комил нестанд ва ядрову митохондрия надоранд. Агар, бактерияҳо ба организми инсон ҳамла намуда, худашон беморию ба вучуд оранд, пас вирусҳо бошанд, ба организм ворид шуда, дар дохили ҳуҷайра ва ядрои организми инсон коди (рамзи) гене-

ҳайвонҳои эгзотикӣ, аз қабилҳои мору кӯршапарак барои истеъмоли халқи таҳҷой фурухта мешуд, харид намуда, дар натиҷа ба ин беморӣ гирифтдор мешавад ва яке аз сабабҳои паҳн гаштани ин беморӣ мегардад.

20 январи соли ҷорӣ Ҳукумати Ҷумҳурии мардумии Чин эълон намуд, ки бемории коронавиру-

АЗ ШОҲАҲОИ ЧИЛЧАНОР САДОИ ТАЪРИХИ ХАЛҚ МЕОЯД

Ховалинг аз ҷумлаи қадимтарин мавзеъҳои кишварамон буда, бо таърихи куҳани худ таваҷҷуҳи олимонӣ ҷаҳонро ба худ ҷалб сохтааст. Ёдгориҳои асри сангӣ Кӯлдараи Ховалинг, ки осори аз ҳама қадимтарин ба ҳисоб меравад ва умри якмиллионсола дорад, чун осори палеолити поёнӣ дар таърихи тамаддуни ҷаҳон саҳифаи нав кушод.



Дар Ховалинг ҷойҳои таърихӣ ба монанди Кӯлдара – макони зистии одамони асри санг мавзеъҳои таърихӣ сайёҳӣ хеле зиёд аст, ки таваҷҷуҳи ҳар як бинандаро ба худ ҷалб менамояд.

Яке аз ҷунин мавзеъҳои хушобу ҳаво, дилфиреб, хеле ва хеле зебои сайёҳӣ Чилчанори Ховалинг аст, ки васфи онро адибони диҳӯзу имрӯз Хотирӣ Хатлонӣ, Ҳабибулло Файзулло, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Абдулҳамиди Самад, Яъқуби Ҳикматулло ва дигарон бо ҳиссиёти баланди ватандорӣ сароидаву васф намудаанд.

Ба зери Чилчанор гулҳо

муаттар,

Равон аст ҷашмае аз ҳавзи

Кавсар.

Ин байт эҷоди шоир Хотирӣ аст, ки дар асри 19 дар деҳаи Хосиёни ноҳияи Ховалинг умр ба сар бурда, аз худ девони ашъор ба мерос гузаштааст.

Васфи зебоии Чилчанор дар рубой ва дубайтиҳои халқӣ низ хеле дилнишин сароида шудааст. Гулдухтарони диёр ҳангоми кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, ҷакандӯзӣ ва иҷрои дигар ҳунароҳои мардумӣ ҷунин мисраъҳои ҷидаю суфта: “Чанорҳои Ховалинг сар дар фалакай”, “Аз чанорҳои Ховалинг барг

мереза”, “Чанорора бин барги парешон доран” ва дигарҳоро замзама мекунанд, ки дилу рӯҳро навозиш менамоянд.

Таги Чилчанор аз рӯзгори гузашта то имрӯз ҷойи баргузори маърақаҳои сиёсӣ фарҳангӣ, маҳфилҳои адабии шоиру нависандагон буд ва мебошад. Дар ҳамин макони афсонавӣ ҳар сари чанд вақт

мақсад шинонидааст. Дар бораи Чилчанори Ховалинг ривоятҳо хеле зиёданд.

Дар ривояте омада, ки Ховалинг дар гузашта мулки обод ва мардумаш осуда зиндагӣ мекардааст. Ин ҳолатро подшоҳи ҳамсоя дидан нахоста, ба ин мулк ҳучум карда, ҳамаро ба қатл мерасонад. Дар набарди нобаробар 40 писари подшоҳи Ховалинг ҳам дар роҳи Ҳифзи Ватан худ шайх мешаванд. Модар ба назди ҷасади фарзандонаш омада, ҷунон гирияд нола мекунад, ки аз оби дидаи ӯ ҷашмае пайдо мешавад ва дар ҷойи рехтаи хуни фарзандонаш чил чанор сар мекашад.

Муаррих Ҷонибеки Асрориён ҷунин мешуморад, ки чанорҳоро дар давраи подшоҳии Минг (аз рӯи гуфтаи ӯ вожаи Ховалинг ҳам ба ҳамин калима марбут аст) шинонида шудааст. Дар ин ривоят ҳам гуфта шудааст, ки дар Ховалинг бо номи Минг подшоҳе ҳукумронӣ мекард. Мулки обод дошт. Мардумаш аз ӯ розӣ буданд. Дар давраи ҳукумронии Чингизхон мулки Минг ба истило гирифт маршавад. Одамони зиёд, аз ҷумла худӣ Минг кушта мешавад.

Дар бати модар аз Минг писари думоҳае монда будааст. Модар бо як илоҷе гурехта худ ва писарашро наҷот медиҳад. Вақте писар таваллуд мешавад, ба ӯ Мискин ном ме-



гузорад. Мискин калон мешавад ва ба як паҳлавони ҷасур табдил меёбад. Баъди фаҳмидани ҳақиқати ҳол лашкар кашида, амаки Чингизхонро, ки он замон ҳокими мулк буд, ба қатл мерасонад. Мискин қабри падарашро зиёрат намуда, барои поси хотири қиблагӯҳаш дар атрофи қабраш чил чанор мешинонад ва дар чаноре менависад “Ховай Минг” ва гӯё калимаи Ховалинг ба ин навиштаҳо иртибот дорад. Вале ҷи тавре таърихшиносон мегӯянд ривоятҳоро ҳақиқати таърихӣ доништан мумкин нест.

Ҳаминаш маълум аст, ки Чилчанор рамзи қаҳрамонӣ, ватандӯстӣ, ҷоннисорӣ фарзандони диёр барои Ватан, барои халқи худ аст. Аз ҳар тану шоҳаҳои пахну парешони Чилчанор садои таърихи гузаштаи халқ, муборизаи мардум бар зидди аҷнабиён ба гӯш мерасад. Шоҳидон нақл кардаанд, ки дар рӯзҳои якшанбе Қаҳрамони халқи тоҷик – Во-

сеъ баъди хариду фурӯш дар бозор (бозори Ховалинг дар он солҳо яке аз бозорҳои калонтарин ва серодамтарин ба ҳисоб мерафт) ба таги Чилчанор омада, дар болои суфа, зери сояи чанорҳо соатҳо дам мегирифт, ба дӯстону меҳмононе, ки аз тамоми ғӯшаю канор дар ин рӯз ба Ховалинг омада буданд, суҳбат менамуд. Восеъ аз пириҳои рӯзгор қиссаи шинонидани чанорҳо ва муборизаи он чил ҷавонро, ки барои Ҳифзи Ватан аз душман дар ҷанги нобаробар ҳалок шудаанд, борҳо шунидаву ба далерӣ шӯҷоати онҳо аҳсану офарин хондааст. Ва шояд далерӣ ҷасурии ин чил ҷавон ба Восеъ дар мубориза ба золимон қувваю дармон бахшида бошад.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги ватанӣ садҳо ҷавонон аз ҳамин мавзеъи таърихӣ бо дуою қасами ҳарбӣ ба дифои Ватан рафта, аз худ шӯҷоату далерӣ нишон дода, номи худро дар таърихи миллат абадӣ сабт гардониданд.

Соли 2017 бо маблағгузори соҳибкорӣ маҳаллӣ Саъдулло Бобоназаров (рӯҳаш шод бод) таги чилчанори таърихӣ ва гирду атрофи он боз ҳам зебою дилкаш гардонид шуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси му-

аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ду сафари қорнаш ба ноҳияи Ховалинг, аз ҷумла соли 2019 ба мардуми диёр дар ҳамин макони таърихӣ сайёҳӣ суҳбат орошт. Таъкид намуд, ки барои рушди сайёҳӣ ҷунин маконҳо боз ҳам обод, зебо гардонид шуда, барои сайёҳони дохилию хориҷӣ тамоми шароит фароҳам оварда шавад.

Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат сокинони диёр барои боз ҳам зебо ва дидани намудани мавзеъҳои сайёҳӣ аҳамияти ҷиддӣ дода, сатҳи зиндагии худро аз ин соҳаи сердаромад боз ҳам боло мебардоранд.

Саидҷалол САТТОРОВ,
мудири шӯъбаи таълимот, иттилоот ва матбуоти
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияи Ховалинг





30 март, дар маркази маъмурии вилояти Хатлон – шаҳри Бохтар даври вилоятии озмуни гулҳо «Сайри гули лола» бо иштироки роҳбарияти Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят доир гардид.

Озмуни мазкур бо мақсади таъмини иҷрои Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 2018, №АП-1140 ва қарори раиси вилояти Хатлон аз 28 феввали соли 2020, №71, дар бораи баргузори намудани озмуни гулҳо: «Сайри гули лола» барои солҳои 2019-2021 гузаронида шуд.

Вусъат додани корҳои ободонӣ,

бунёдкорӣю созандагӣ дар шаҳри ноҳияҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, деҳа ва маҳаллаҳо, ҳамзамон ҷиҳати ташвику тарғиб ва дастрас намудани таҷрибаи пешқадами гулпарварӣ, эҳёи анъанаҳои миллий ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини миллий, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободонӣю кабудизоркунӣ, хуррамгардонӣ, баланд бардоштани завқи эстетикӣ, зебоишиносӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ ва сатҳи маърифати экологии сокинон, тозагӣ, ҳифзи муҳити зист ва бунёд намудани гулгаштҳо аз ҳадафҳои дигари озмон унвон мешавад.

Аъзои Кумитаи тадорукоти оз-

БА ИСТИҚБОЛИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИ “САЙРИ ГУЛИ ЛОЛА” ДАР ХАТЛОН: 2,7 МИЛЛИОН ЛОЛА ШУКУФТ

мун аз намоишгоҳи ороштаи намо-яндагони ҳамаи 25 шаҳри ноҳияи вилоят, инчунин баъзе ташкиотҳои вилоятӣ дидан намуда, ба хунари иштирокдорон баҳои баланд доданд.

Тибқи маълумотҳо, ба ҳолати 27 марти соли равон дар шаҳри ноҳияҳои вилоят 794 ҳазору 597 бех ниҳолҳои сояфкану ороишӣ, инчунин қариб 10 миллион бех гулу гулбуттаҳо, аз он ҷумла 2 миллиону 663 ҳазору 655 адад лола, 1 милли-

ҳазору 546 метри мураббаъ кишти майсаи ҳамешасабз гузаронида шуд.

Зикр гардид, ки лола як рамзи зебӣ ва ҳусну назокат аст, ки дар атрофи он даҳҳо падидаи фарҳангии дигар арзи вуҷуд мекунад.


Пас аз гардиш намудани намоишгоҳи “Сайри гули лола” аз ҷониби Кумитаи тадорукот ба ҳамаи иштирокчиёни ҷабол Сипосномаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тақдим гардид.



ону 229 ҳазору 985 бех садбарг ва қариб 6 миллион бех анвои дигари гулҳо шинонида, дар масоҳати 256

Шуъбаи иттилоотию таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти Хатлон

— — — — — АЗ РЌЗГОРИ ЯК ПИРИ ХАЙРХОҲ ХУШ УМРЕ, КИ БА НАКЌКОРЌ БИГЗАРАД



Муқим Мирзоев аксарӣ мардуми маҳал ҳамчун бобои Муқим-Пахлавон мешиносанд. Ў дар даврони ҷавонӣ пахлавонӣ бомаҳорате будааст. Дар аксар мусобиқаҳои гӯштин дастболо гашта, дар варзиши бузқашӣ ва аспдавонӣ низ истеъдоди хоса доштааст. Миёни мардуми маҳал соҳиби эҳтиром аст.

Муқим Мирзоев соли 1927 дар деҳаи Шайдони ноҳияи Данғара (дар ин мавзеъ ҳоло қасе сукунат намекунад) таваллуд шудааст. Даврони бачагӣ ва ҷавонӣро дар деҳоти кӯҳистон (дар деҳаҳои Шайдон, Қарасангов, Андрейев, Томҷӣ, Кӯйканак, - ба ҷуз Шайдон дигар деҳаҳо дар ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Вахш воқеъ буда, деҳаҳои Қарасангов ва Андрейев аз байн рафтаанд) зиндагонӣ кардааст. Солҳои 1960 кӯчида, ба деҳаи Окгаза, сипас, ба деҳаи Баҳодурони

шаҳри имрӯзаи Леваконт омада, зиндагӣ мекунад.

Дар соҳаи ҷангалпарварӣ саҳми арзанда гузоштааст. Дар бунёди pistaзори участкаи Қарасангови ноҳияи Данғара, дар бунёди pistaзорҳои ҳудуди собиқ хоҷагии ҷангали Қўрғонтеппа, боғҳои ангур, зардолу ва дарахтони сояфкан дар ҳудуди имрӯза ҷамоати шаҳраки Бўстоқалъаи ноҳияи Кўшонӣ саҳми муносиб дорад.

Ин пири хирад шукргуз аст, ки имрӯз мардуми кишвар дар шароити тинчу осуда ва фаровонӣ зиндагӣ мекунад. Барои кўдакону наврасон, ҷавонон тамоми шароит фароҳам аст. Ба гуфтаи ӯ, Тоҷикистони имрӯза биҳишти рӯи замин аст.

Бобои Муқим зимни як суҳбати кўтоҳ аз даврони кўдакӣ ва ҷавонӣ ӯд кард, ки онҳо ҷӣ давраҳои мушкилӣро паси сар кардаанд. Он замон мардум аз пайи ёфтани ризку рўзӣ сарсонӣ саргардон буданд. **“Агар ҷорвоеро забҳ мекардем, ҳатман нўстаи ро барои омода кардани по-яфзол ва ё машики обгирӣ истифода мебардем. Зеро ба мисли имрӯза по-яфзол ва ё зарфҳои обгирӣ дар фурушгоҳҳо фаровон набуданд. Аммо шукр, ҳама мушкилоти ҳаётро бо меҳнати ҳалол паси сар**

намудем. Ба ғаллакорӣ, ползкорӣ, ҷорводорӣ машғул шуда, зиндагии худро аз ин ҳисоб пеш мебардем, – меғўяд ӯ.

“Замони ҷавонӣ паҳлавони соҳибмаҳорате буд”, – меғўяд онҳое, ки ўро хуб мешиносанд. Дар маҳфилҳои гўштингирӣ муҳлисонаш бо қалқубҳои зиёд интизораш мешуданд ва ғолибият аксари маврид насибаш будааст. Дар маърақаҳои бузқашӣ ва асптозонӣ низ.

Аз дўстонаш Сарбоз Рачаб, Саъдулло Ҳикматов, Сайдали Зиёев ёд мекунад, ки ҷӣ рафиқони бовафое буданд.

Ба андешаи Бобои Муқим, дар дунё аз одами-зод ду ҷиз: неқӣ ва бадӣ боқӣ мемонад. Мақоли халқиро ёд оварданд: **“Банд мегузарад, аммо гиреҳи мемунад”**. Хубӣ ҳам фаромўш намешавад, бадӣ ҳам. Ў хушҳол аст, ки ба қасе бадӣ накардааст.

Беҳтарин ҳислати Бобои Муқим муносибати хубаш бо мардум аст ва инро аксари мусоҳибони мо, ки ўро нағз мешиносанд, тасдиқ карданд.

– Дар давраи фаъолият дар хоҷагии ҷангал нақшаҳои ҷамъоварию ҳосилро сари вақт ва барзиёд иҷро мекардем, – рўзгори гузаштаи ро ба ёд меорад бобои Муқим. – Дар

қори худ садоқат доштем, софдилона заҳмат мекашидем. Мардум аз мо розӣ буданд. Ба қадри имкон ба мардум хизмат кардем... Кўшиши намудам, ки қасеро малол насозам.

Муйсафеди дидадаро, насиҳатгари ҳамдеҳагону хешу табор аст. Аз машвараташ мудом истифода мекунад.

Майдагул Мирзоева, ҳамсари бобои Муқим, аз ғамхору меҳрубон ва ҳамсафари хуби ҳаётӣ будани ӯ ёдовар шуд. Аз бекинагӣ, дасткушодӣ, диловариҳои муйсафед қиссаҳо қард.

Сафармоҳ Мирзоева келини онҳо, ки дар як ҳавлӣ якҷоя зиндагӣ мекунад, ху-суру хушдоманаширо тақ-гоҳи асосии худ медонад. **“Баъзан хусурам нисбат ба набараҳои саҳтгирӣ доштанд ва аз ин гоҳҳо ҳафа ҳам мешудам. Аммо имрӯз дарк кардам, ки ҳамаи ин ба манфиати оилаи мо будааст ва шукр, фарзандонам дар роҳи дуруст тарбия ёфтанд”**, – иброз дошт ӯ.

Бобои Муқим афсўс меҳўрад, ки баъзе инсонҳо дар талоши ба даст овардани моли бештар дар пайи озори якдигар мешаванд. **“Ҳол он ки пулу мол монанди гард аст, агар рафт-рафтаи ояд, ҷизеаш намемонад.**

Боз омаданиш ҳам ҳамина хел”, – таъкид мекунад мавсуф.

Ба пиндори ӯ, ду ҷиз арзиши хеле бузург дорад: саломатӣ ва тинҷӣ. Ва меафзояд: **“Ҳама ҷизҳои дигар бе ин ду ҳеҷанд”**.

– Ҳатто баъзан байни фарзандони як падару модар муросо нест, ки ин хеле дарднок аст, – ба нақл ме-пардозад бобо. – **Фарзандони падари хуб доштам. Бо онҳо муносибатам нағз буд. Ақаву додарамро хеле дўст медоштам. Агар ба хонаи апаам ме-рафтам, мағзу мавизи дар кучое барои меҳмони азиз пинҳонкардаи ро пешӣ ман меовард. Ҳоло як хоҳарам мондааст. Агар ба хонаи меҳмон шавам, ҷойи нишастамро намеё-бад (бо эҳсосот, бо ҷашмони ашқбор сухан гуфт).**

Бобои Муқим меғўяд, фарзанд меваи умр аст. Шукрона мекунад, ки дар ҳалқаи фарзандону наберагон даврони пири меронад ва ўро Худованд фарзандону наберагони солеҳ насиб гардонидаст.

Дуои хайр мекунад ба-рои Роҳбари давлат, ба-рои тинҷиву осудагии Тоҷикистон азиз, барои фарзандони роҳдуру назди-каш.

**Маҳмадали АҚРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”**

ХУДРО НАМЕБАХШАМ, АГАР ДАР ТАРБИЯ МАСЪУЛИЯТ НАДОШТА БОШАМ



Мо ҳамагон хуб медонем, ки тинчиву осудагии кишвари азизи мо – Тоҷикистон ба осонӣ наомадааст. Онҳое, ки вазъи солҳои 90-умро дидаанд, ҳар порайи нони ба замин афтидари ба дидаҳои хеш мемоланд. Азобу машаққати он вақтро ёдовариаш низ дарднок аст. Ҳар нафар дар он замони мудҳиш ҳатман чизеро аз даст додааст. Ҳазорон бор шукронаи неъмат ба ҳамагон соҳибистиқлолӣ мекунем. Шукрона меғуем, ки дар тамоми шаҳру навоҳии кишвари азиз дар шароити осудаҳолона мардум пайи созандагӣ камари ҳиммат бастаанд.

Мо вазиладорем, ки ба наслҳои имрӯза фаҳмонем, то ин сарвати бебаҳоро ҳифз созанду муқаддас донанд. Банда роҳбарии боғчаи кӯдаконро дар ноҳияи Восеъ ба

ӯҳда дорам. Аз хандаи ҳар як кӯдаки муассиса шод мешавам ва бароям миёни ин кӯдакони хушбахт зистан ифтихору шараф ва хеле роҳатбахш аст.

Ба кӯдакон дар мавзӯи “Ватан”, “Сарзамини ман”, “Диёри бихиштосо”, “Ман қаҳрамон мешавам”, “Ман сарбози Ватанам” машғулиятҳо мегузаронем. Кӯшиш менамоем, ки дар замири насли наврас аз хурдӣ меҳри Ватанро ҷой кунем. Агар кӯдакон, наврасу ҷавон дар рӯҳияи солим тарбия ёбанд, ҳеҷ гоҳ касе онҳоро ба роҳи хато бурда наметавонад. Онҳо содику вафодор мемонанд.

Ман худро ҳеҷ гоҳ намебахшам, агар дар масъулияти таълиму тарбия додан фориғболие карда бошам. Насли наврас аз хурдӣ бояд донанд, ки сарзамини барояш боарзиштарин ва муқаддасарин сарват мебошад. Ҳифзи Ватан, хизмат барои онро ҳар як фарди кишвар вазифаи аввалини хеш бояд шуморад.

Дар таълиму тарбия бояд кӯшиш кунем, ки насли наврасро аз дастгирӣ ва ғамхориҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бохабар намоем. Ба онҳо фаҳмонем, ки ин дастовард – осмонии софу беғубори соҳибистиқлолӣ ба мардуми Тоҷикистон ба осонӣ ба даст наомадааст.

Наргис ФУЛОМОВА,
вакили Маҷлиси вакилони
ҳалқии ноҳияи Восеъ

1.Обро ҳеҷ гоҳ дубора наҷӯшонед.
Дар ҳолати дубора ҷӯшонидани маҳлули захролуди диоксин чудо мекунад, ки сабаби пайдоиши саратон аст.

2.Кӯдакон бе қулчаҳои зону ба дунё меоянд. Қулчаҳои зону дар синни 2-6 солагӣ пайдо мешаванд.

3.Аз ҳама суръати баландтарини интернет дар Ҷопон ва Корея мебошад.

4.Гов қодир аст, ки зиёда 10 намура овоз барорад.

5.Алберт Эйнштейн як умр ҷӯрб намеҷӯшид.

6.Дар як метри квадратии замин 200 дона кирми лойхӯрак мавҷуд аст.

7.Зиёда аз 20 фоизи сокинони Итолиё синну солашон аз 65 боло аст.

8.Сомонаи иҷтимоии Фейсбук бо 70 забони дунё тарҷума гардидааст.

9.Зиёда аз 70 фоизи истифодабарандагони сомонаи Фейсбук дар Амрико зиндагӣ мекунад.

ОЁ МЕДОНЕД ???

10.Вақте ки одамизод аз шарм сурх мешавад, ин лаҳза меъдааш ҳам сурх мешавад.

11.Одами солим дар як рӯз ҳамагӣ 5 бор меҳандад.

12.Агар тамоми мӯйҳои сабзидаву рехтаи як одамро ҷамъ кунанд ба 700 километр баробар мешавад.

13.Умри миёнаи калламуш аз 2 то 3 сол мебошад. Аммо дар китоби Гиннес дарозумртарин калламуш қайд гардидааст, ки ҳамагӣ 7 солу 8 моҳ умр дидааст.

14.Ҳар сол дар рӯи сайёра зиёда 50 ҳазор маротиба заминҷунбӣ рух медиҳад.

15. Обҳои замин дар Уқёнуси Ором 46 фоиз, дар Уқёнуси Атлантика-23,9 ва дар Уқёнуси Ҳинд -20, 3 фоизи ҷой гирифтаанд.

ХАНДА ҲАМ ДОРУСТ

Марди бахил бемор мешавад ва духтур аз ӯ мепурсад:

– Ахволат чи тавр?

Бемор ҷавоб медиҳад:

– Мазаам нест, сарам дард мекунад. Боз ба болои ин ҳамсояамон мошини қимат харидааст.

Шавҳар маст ба хона меояд. Занаш ҷорубро гирифта ӯро латуқуб карда мегӯяд:

– Боз менӯшӣ!? Ман ба ту мегӯям боз менӯшӣ!?

Шавҳар бо чашмони хуморӣ ба занаш нигариста мегӯяд:

–Майлаш рез.


Марде ба шӯбаи полис давида омада мегӯяд:

– Илтимос маро ҳабс кунед, ман занамро задам. – Ҷӯр кӯштед?

– Не, нохост як шапалоқ задам.

– Э мо ба як шапалоқ туро ҳабс намекунем.

– Не, не илтимос ҳабс кунед, вагарна ӯ маро мекушад.



БАҲОР ОМАД, ХУШ ОМАД

Баҳори файзбор омад, хуш омад,
Насими мушкбор омад, хуш омад.
Замин ранги дигар бигрифта аз ӯ,
Арӯси навбаҳор омад, хуш омад.
Ба кӯҳу пушта резад оби борон,
Равон дар ҷӯйбор омад, хуш омад.
Заминро гарм созад нури хуршед,
Ба деҳқон вақти кор омад, хуш омад.
Вазад форам насими кӯҳсорон,
Ба рӯи майсазор омад, хуш омад.
Садои андалеб аз шохсорон,
Ба ғӯшам хушгӯвор омад, хуш омад.
Дар ин фасли базеби навбаҳорон,
Нигорам дар канор омад, хуш омад.

Насриддин ДАВЛАТЗОДА

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Шиносномаи №А 00397925, ки аз тарафи ШВҚД-и ноҳияи Фархор ба Шаҳбози Искандар дода шудааст, бинабар сабаби гум шудани эътибор надорад.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:
Кумитаи иҷроияи ХХДТ
дар вилояти Хатлон

Сармуҳаррир:
Маҳмадалӣ АҚРАМОВ

Ҳайати мушовара:
Қурбон ҲАКИМЗОДА,
Фирӯза БҶОРИХОНЗОДА,
Ғазалшо САФАРЗОДА,
Миралӣ ҚИЁМИДДИН

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Умеда АҚРАМЗОДА

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба душ нагирад.

Ақсу дархост ва номаҳо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифонашон масъулият доранд.

Нашрия тахти рақами 627 дар Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
кӯчаи Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Чопхонаи ЧДММ «Шохин-С», теъдод: 19160 нусха

